

**Ба Шӯрои диссертациони 6D.KOA-055
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)**

РИЗОИЯТ

Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хучанд дар шахсияти директор Олимӣ Рауф Латифзода мувофиқи бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертационӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти №505 тасдиқ гардидааст ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти №505 тасдиқ шудааст, розигии худро чиҳати баромад намудан ҳамчун муассисаи тақриздихандаи диссертатсияи Аҳмадов Фараҳманд Муфазалович дар мавзӯи «Таҳлили иқтисодӣ-омории сатҳи зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки ба Шӯрои диссертациони 6D.KOA-055-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.12 – Ҳисоби муҳосибӣ, аудит ва омор пешниҳод шудааст, медиҳам.

Бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертационӣ ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозам:

Номи пурраи муассиса (бидуни ихтисорот)	Донишкадаи Иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хучанд
Номи ихтисоршудаи муассиса	ДИС ДДТТ

мувофиқи оиннома	
Суроға	Вилояти Суғд, ш. Хуҷанд, хиёбони И.Сомонӣ, 169
Рақами телефони тамос, почтаи электронӣ, сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	Телефон: +992 (3422) 6-03-21 E-mail: info@iet.tj https://iet.tj .
Маълумот дар бораи роҳбари муассиса, насаб, ном, номи падар; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ; вазифа	Олимӣ Рауф Латифзода, номзади илми иқтисод, дотсент, директори Донишкадаи Иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар ш. Хуҷанд
Маълумот дар бораи роҳбари идораи зерсохтори муассиса насаб, ном, номи падар; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ; вазифа	Абдурахмонова Муқаддамхон Зокирхоновна, номзади илмҳои иқтисодӣ, муаллимаи калон, и.в. мудири кафедраи бахисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит
Номгуи интишороти асосии кормандони муассиса аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар 5 соли охир (на зиёда аз 15 интишорот):	<p>1. Некоторые тенденции в решении проблем социального обеспечения // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – СПб., 2017. - № 1(46). – С.234 - 238. (0,3 п.л.).</p> <p>2. К вопросу исследования понятийно-категориального аппарата социальной поддержки населения в трансформационной экономике. // Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе, 2017. - № 2/1. – С.122-127. (0,3 п.л.).</p> <p>3. Влияние количественных и качественных факторов на систему пенсионного обеспечения Таджикистана // Ученые записки Худжандского государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова. - Худжанд, 2017. - № 4(43). – С.71-76. (0,37 п.л.).</p> <p>4. Приоритетные направления социальной защиты населения в экономике Таджикистана // Ученые записки Худжандского государственного универ-</p>

ситета имени академика Бабаджана Гафурова. - Худжанд, 2018. - № 1(44). – С. 119 -123. (0,3 п.л.). (в соавторстве, авторских 0,25 п.л.).

5. Необходимость и практическая реализация обязательного социального медицинского страхования в национальной экономике Таджикистана // Журнал правовых и экономических исследований. - СПб., 2018. - № 2. – С. 213 - 218. (0,37 п.л.). (в соавторстве, авторских 0,3 п.л.).

6. Модернизация социальной защиты посредством аутсорсинга социальной защиты // Ученые записки Худжандского государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова. - Худжанд, 2019. - № 2(49). – С. 114 -118. (0,3 п.л.).

7. Некоторые вопросы системы социальной защиты: формирование и реформирование // Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе, 2019. - № 9. – С.63-67. (0,3 п.л.). (имеется справка о нахождении в печати).

8. Концептуальный аппарат модернизации социальной защиты населения // Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе, 2019. - № 10. – С.77 - 83. (0,3 п.л.). (имеется справка о нахождении в печати).

9. Некоторые особенности предоставления пособия по временной нетрудоспособности в РТ в условиях транснациональной экономики // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции на тему «Национальное единство - ступени развития экономики», часть 1. - Худжанд, 2017. – С. 454-460. (0,44 п.л.).

	<p>10. Структурные изменения в содержании и принципах социального обеспечения в условиях рынка (на английском языке) // Таджикистан и современный мир: актуальные проблемы развития инновационной экономики. Материалы V международной научно - практической конференции (2-3 июня 2017г.). – Душанбе: «Сумани Кудрат». 2017. – С. 26-31. (0,37 п.л.). (в соавторстве, автором 0,3 п.л.).</p> <p>11. Модели социальной защиты населения в рыночной экономике: зарубежный опыт и уроки // Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Состояние банковской системы Республики Таджикистан в условиях финансового кризиса». - Душанбе, 2017. – С.38-42 (0,3 п.л.). (в соавторстве, автором 0,2 п.л.).</p> <p>12. Сравнительный анализ систем социальной защиты населения некоторых стран в контексте пособия по беременности и родам // Материалы IX - научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции на тему «Национальное единство - основа развития экономики Республики Таджикистан» посвященное Году молодёжи, Дню таджикской науки и 20-летию Национального единства. - Худжанд, 2018. – С. 471-474 (0,25 п.л.).</p> <p>13. Теоретические аспекты социального обеспечения: принципы и основные направления // Материалы международной научно-практической конференции, посвященные Дню</p>
--	--

Национального единства Республики Таджикистан, Году развития туризма и народного ремесла на тему «Национальное единство и устойчивое экономическое развитие Республики Таджикистан». - Худжанд, 2018. – С. 40-44 (0,44 п.л.)

14. Экономико-математическое моделирование системы социальной защиты населения // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Государственное управление развития сферы туризма в Республике Таджикистан: состояние и перспективы». – Душанбе, 2019. – С. 391-395 (0,3 п.л.)

Директори Донишкадаи Иқтисод ва савдои
Донишгоҳи давлатии тичорати
Тоҷикистон дар ш. Хучанд,
номзади илми иқтисод, дотсент,



Олимий Р.Л.

Ҷаҳонназир муншаев
муҳаррир мӯрбаев



Олимий Р.Л.
Ҷаҳонназир муншаев